



БАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Дар Душанбе мушкилоти ҳунармандон ва роҳҳои ҳалли он дар доираи лоиҳаи ИА муҳокима гардиданд

Душанбе, 5 декабри 2014 - Мизи мудаввар дар мавзӯи «Иттифоқи Ҳунармандон, ҳамчун манбаъ барои ҳунармандони тоҷик» 5 декабри соли 2014 дар маркази Исмоилия баргузор гардид, ки дар доираи он муҳокимаи масъалаҳои дастколаи ҳунармандӣ таҳти назар гирифта шуд.

Мақсади умумии гузаронидани мизи мудаввар, ки аз тарафи Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон баргузор гардид, муҳокимаи ҳолати ҳозираи соҳа ва роҳҳои беҳтар гардонидани он мебошад. Муҳокимаи ин масъала гирди худ ҳунармандон ва дигар ашхосони шавқмандро бо мақсади дастгирии ҳамохангӣ дар ин соҳа ва муҳокимаи нақши ташкилотҳои миёнарав дар рушд ва пешбурди ҳунармандии тоҷик чамъ овард.

Менечери лоиҳаи «Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ бо ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои боадолат» Марко Алфиери аз ташкилоти итолиёвии Чезви бо ҳисоботи худ оиди равиши соли якуми лоиҳа баромад намуд. Ғайр аз он, дар мизи мудаввар роҳбари иҷроияи **Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон** Ғуломов Ҳусейн сухан намуда, оиди масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои ҳунармандон бо ташкилотҳо дар мисоли Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон маълумот дод. Роҳбари иҷроияи **Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон** Насибаҳон Аминова маърузаи худро оиди иҷрокунии яке аз қисмҳои лоиҳа, ки мақсади он рушди тарҳи конун оиди ҳунармандӣ дар Тоҷикистон мебошад, ҳисобот дод.

Умед Шарипов, роҳбари Ассотсиатсияи Туризми дар ҷомеа асосёфтаи Тоҷикистон, ва Таҳмина Каримова аз Ассотсиатсияи миллии занонии соҳибкори Тоҷикистон муҳокимаро анҷом дода, чиҳатҳои арзишнокро аз нигоҳи ду ташкилоти ҳамкори дар соҳаҳои марбутбуда, баён намуданд.

Ин чорабинӣ дар доираи лоиҳаи «Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ бо ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои боадолат», ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда шудааст, гузаронида шуд. Лоиҳа дар давоми ду сол мақсади кӯмак расонидан ба рушди соҳаи ҳунармандии тоҷик, таҳти таваҷҷӯҳи хоса ба интегратсияи минтақавии соҳаи ҳунармандиро дорад. Ин мақсад бо баланд бардоштани иқтидори корбарии Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон, ташкилоти асосии миёнарави ҳунармандӣ дар мамлакат, амалӣ мегардад.

Барои маълумоти иловагӣ метавонед ба мушовир оиди робита бо ҷомеаи Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон Умед Алимов бо телефони 90 000 15 05, ё ин ки нишонаи электронии umed.alimov1990@gmail.com муроҷиат намоед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:



Ташкилоти Cesvi дар Тоҷикистон

кӯч. Фирдавсӣ 16
734003, Душанбе
Тел: (+992 37) 224 67 28
e-mail: tajikistan@cesvionverseas.org
www.cesvi.eu



Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорӣ карда
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамлики ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.



Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон

кӯч. Айни. 15, Душанбе
Тел: +992 (917) 034349
e-mail: huseyngulyamov@gmail.com
<https://www.facebook.com/groups/154847428047837/>



АМСХМ ҚТ

к. Лоик Шерали, 3
Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003
Тел: (+992-44) 625-00-08
e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj
<https://www.facebook.com/namsb.tj>



Клуби Ҳизмати Бишкек

кӯч. Чуй 245/1, Бишкек, Қирғизистон
Тел: (+996 312) 93 55 81
e-mail: office@bdk.kg



PromoFirenze, Шӯъбаи Палатаи саноат ва савдои Флоренсии
Виа дел Кастелло Д'Алфронте 11, 50122 Флоренсия, Италия
Тел. +39 055 267141
e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it
www.promofirenze.it